



Рўзнома аз соли
1924 мебароид

Номҳон пешинай рўзнома: «Овози тоҷик камбағал»
(соли 1924), «Овози тоҷик» (солдои 1924-1931),
«Ҳақиқати Ўзбекистон» (солдои 1931-1940),
«Ўзбекистон сурх» (солдои 1950-1964),
«Ҳақиқати Ўзбекистон» (солдои 1964-1991).

Овози тоҷик

Рўзномаи кенгаши олий маҷлиси ва девони вазирони ҷумҳурияти Ўзбекистон

23 апрели соли 2003. Чоршанбе № 30 (12873)
Дар фурӯш нархи озод. Рўзнома соати 16.00 имзо гардид.

Президенти Руминия дар Ўзбекистон

21 апрел ба Ўзбекистон бо сафари расмӣ Президенти Руминия Ион Илеску омад. Дар майдони ҳавони Тошканд мемони воломакомро Нахуставизи Ҷумҳурияти Ўзбекистон Үтқур Султонов ва дигар шахсони расмӣ пешваз гирифтанд.

Моҳи оқтабри соли 1995 Ўзбекистон бо Руминия муносабатҳо дипломатикро ба роҳ мондаст. Раҷоботи иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ҳалиқо мо таърихи дурдурашро мондиштанд.

Моҳи июняи соли 1996 Президенти мамлакатамон Ислом Каримов ба сафари расмӣ дар мамлакат мазкур меҳмон гардиданд. Ҳамон вақт як қатор ҳуччатҳо ба имзо расиданд, ки пешомадҳо ҳамкории дар мамлакатро муъян мекунанд. Дар солҳои сипаришда ин ҳуччатҳо барои рушди ҳамкории байнӣ Ўзбекистону Руминия аҳамияти қалон қасб намуданд.

Алоҳо ҳамкории мамлакатҳо мо дар соҳаи азnavкоркарди пахта, маҳсулоти қишиварӣ, истеҳсоли маҳсулоти боғандагиу саноатӣ, дар соҳаи истеҳсоли доруви дармон, саноати нафту газ донамондӣ мегардад. Дар кори руши равоботи байнҳамдигарии иқтисодӣ ва ба роҳ мондана муколамаи беъсетони байни тадбиргарон Шӯрои иқтисодии байнҳамкории Ўзбекистону Руминия ба имзо салон мебозад.

Ион Илеску бори аввали соли 1990 Президенти Руминия интиҳоб гардидаст. Соли 1996 сенатор аз Ҳизби Сотсиал-демократӣ интиҳоб шудааст. Моҳи декабри соли 2000 ҳалқи руминӣ ўро ба дурум Президенти мамлакат интиҳоб намуд.

Дирӯз гуфтушунидҳои байнӣ Президенти Ҷумҳурияти Ўзбекистон Ислом Каримов ва Президенти Руминия Ион Илеску, маросими ба имзо расондани ҳуччатҳо ба амал монанд.

Дар ин бобат шакку шубҳа нест, ки сафари кунуни Ион Илеску барои рушди пешомадҳо ҳамкорӣ, муайян кардана саҳоҳе мусоидат мекунад, ки ба он мебояд ба маҳсади ба дараҷаи баланд бардошти ҳамкории ўзбекистони руминӣ диккату эътиборро пурӯр монад.

Ҳисоботи муфассали сафари Президенти Руминия ба Ўзбекистон дар шумори ояндаи рўзномаамон чоҳоҳад шуд.

(ЎзА.)

Ўзбекистон – Руминия: самтҳои нави ҳамкорӣ

Руминия давлатест, ки дар қисми ҷанубӣ-шарқӣ қитъаи Урупо ҷойигар шудааст. Ҷумҳурияти соҳибхӣро буда, сафари давлаташ президент мебошад, ки бо роҳи овоздии умумӣ ба мӯҳлати чор сол интиҳоб карда мешавад.

Президенти кунуни мамлакат Ион Илеску бори аввали ба вазифаи мазкур моҳи маҳи соли 1990 интиҳоб шудааст. Моҳи ноёбари соли 1996 ё сенатори Парлумон аз Ҳизби сотсиал-демократӣ интиҳоб гардид. Моҳи декабри соли 2000 бори дигар ба вазифаи президенти мамлакат интиҳобаш намуданд.

Руминия яке аз аввалинҳо шуда мустақилияти Ҷумҳурияти Ўзбекистонро 20 дебабри соли 1991 эътиборро намудааст. Муносабатҳои дипломатӣ байнӣ мамлакатҳои монанд 6 оқтабри соли 1995 ба роҳ монда шудааст.

Яке аз ҷиҳатҳои муҳим, ки ба рушди таҳжими муносабатҳои байнӣ ўзбекистони руминӣ таҳни нахшид, сафари расмии Президенти Ҷумҳурияти Ўзбекистон Ислом Каримов ба Руминия 4-6 июни соли 1996 гардид. Дар рағти сафари мазкур сипасиа созишинонамоҳо дар хусуси ҳамкории дучониба ба байналхалқӣ ба имзо расиданд.

Руминия рушди муносабатҳоро ба Ўзбекистон ба сифати яке аз сарти стратегии сиёсати берунаи ҳуд мекиҳсад. Яке аз ҷиҳатҳои муҳими муносабатҳои дучониба саъо ҷӯшиши ҳар дар мамлакатҳои дар баршидани ҳамкорӣ дар доираи Барномаи Дараҷаи наклиетӣ Урупо-Қафзос-Осӣ (TRASECA) аст.

Солҳои оҳир ҳамкории серҷониба байнӣ ду мамлакат ниҳоят донамондар гардид, аз он ҷумла, мувозиаи байнҳамdигарии ҳайати вакilon дар дараҷаҳои мухталифи фатъолтар шудааст.

Моҳи феврали соли 1994 байнӣ Ҷумҳурияти Ўзбекистон ва Руминия Созишинонамоҳ дар бораи ҳамкории иқтисодӣ таҷдидӣ ба имзо расид. Мувоғики ҳуҷҷати мазкур шурӯро байнҳамкории иқтисодии ўзбекистони руминӣ созмон дода шуд. Маҷлиси аввалини он 24-26 апрели соли 2002 дар Тошканд ба амал омад.

Асоси меъериӯи ҳуқуқи ҳамкории илмӣ ва фарҳангӣ ва гуманнитари байнӣ Ўзбекистон ва Руминия Созишинонамоҳ байнҳамкории илмӣ винонӣ мебошад, ки моҳи июняи соли 1996 дар Бухарест ба имзо расиданд.

Дар савдои байни ду мамлакат режими ниҳоят мусоид ба роҳ монда шудааст.

Ўзбекистон ба Руминия нахи пахта, газвор, реஸмони пахта ва адди хизматро ба содирот мебарорад. Дар соҳтони воридот-қатрон ва маҳсулоти аз он, равғану равғани рустани, маҳсулоти соҳаи доруви дармон волояти дорад.

Ҳамкории байнҳамdигарии вазorотро, идораҳои барои корчаллони ду мамлакат пайваста вусъат мебанд. Аз он ҷумла, Бонки миллии фаъолияти берунаи иқтисодии Ҷумҳурияти Ўзбекистон рабботи шариконаро ба як қатор боноҳои номдори Руминия ба роҳ мондаст. Ширкати миллии ҳолдинги «Ўзбекненfегез» бошад, шартномаи қарорододро оид ба расонда додани таҷzизotи ширкатҳои руминӣ ба имзо расондад.

Холи ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст. Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо истиқрози сармоянӣ ғарбӣ шудааст.

Ҳоли ҳозир дар ҷумҳуриятамон бо и

Номай бетаҳрир

Бубояд халкро пешни забон бурд

«Дар зарфи шаш сол ҳамаи забонҳои ассиро метавон аз бар кард, валие барои забонни модарии худ омӯзиши якумӣ лозим аст»
(Валтер)

Маколаи шоири тавономо мо — Абдулло Субҳон, ки бо номи «Суҳани фасеху расоям орзуст» дар рӯзномаи «Овози тоҷик» нашр шуд, боиси ба вучӯд омадани чандин маколаҳои дигар гардид. Сабаб он аст, ки макола дар мавзӯи муҳими рӯз иншо шуда, муаллиф фикрҳои худро дар ниҳояти фиширудагӣ баён кардааст.

Гурӯҳе аз муаллифон чун М. Шодиев, Н. Осмонзода, М. Умарзода, А. Тоҳирӣ, Ф. Исимидинов ва М. Кабиров, ӯ. Раҳмон ва дигарон маколаҳои ҷонибӣ дикқат ёздон намудаанд. Дар ин миёни маколаҳои Ҳ. Бозорғ ва Ҳ. Умруллов низ чон шуданд, ки аз гузоришкои дигарон камарштанд.

Маколаи Чаббори Чаббор — «Обод кардан месаҳад» (22.01.2003) яке аз маколаҳои хеле хуби ин силсила буд. Муаллиф мутахassisи соҳаи забон нашодӣ ҳам, аз навишташ хувайдост, ки забони модариашро бо заҳмати зиёд омӯхтааст. Ӯ ин зонро дӯст медорад ва аз буду боти он бетараф буда наметавонад. Аксари андешаҳои Ҷ. Чаббор асосонаканд, ва моро ба фикр кардан вомедоранд. Ӯ яке аз сабабҳои нағз наҳонистани забони модарии дар усули таҳлил мебинад, ки ҳақ аст. Ман чун омӯзги забону маколаи Ҳ. Бозорғ ва Ҳ. Умруллов низ чон шуданд, ки аз гузоришкои дигарон камарштанд.

Хуҷои дар таърихи 5.02.2003 маколаи «Забон ва замон» - и Мавзӯи Отаконзода нашр шуд. Маколаҳои он касар бисёр ҳондаем висбатони эҳтироме даром. Вале ошкоро бояд гуфт, ки маколаи он кас дар мосоҳи нохуше бокӣ гузошт. Дар макола ҷумлаҳои подарҳо, далелҳои ноҷасон, ғалатҳои усбуӣ, мувофиқат накардан мубтодавон хабар, бемавъе омадани аломатҳои китобат ва ғ. хеле фаронон буд.

Бо сабабҳои номалуи М. Отаконзода аз гирифтинои музаллифи «Суҳани фасеху расоям орзуст» худорӣ менамоянд. М. Отаконзода гаштаву баргашта таъкид менамояд, ки он кас тарафдори соддабаёни ҳастанд. Бисер ҳуб аст. Аммо ҳуди соддабаёни чист? Дар матн ҷандиши макистемъолро дид «Ин душворғарҳо» гӯён ҳулоса баровардад магар дурст аст? Агар ҷалмиае дар забон вучӯд дошта бошад ҳангоми истифода бори маъни бишакшад, услубан дурустар ғарфумда шавад, оҳангоски ҷумлаҳои таъмин карда тавонад, ҷароӣ даро ҷонибӣ мебанданд. Агар ҷалмиае дар забон вучӯд дошта бошад, Ҳиномалии Ҳ. Бозорғ ва Ҳ. Умруллов низ чон шуданд, ки доддабаёни пеш аз ҳама ўзинӣ мазмун аст.

Рости, ман дар фахмидани бисёр ҷумлаҳои содда, равон ва «ғаҳмо» - и муаллиф очиз мондад. Таваҷҷӯҳу кунед:

1. «Сатҳи ва саҳл назар кунед, «акси садо», ҷукуртар андеша ронед — мавзӯи мундарича мебошад. 2. «Ҳоҳаста, ки ифодоҳои соддада ҳамафоҳуму дилчашӣ соддара дар қабон сиёҳи арабӣ бичепанд». 3. «Муаллим кадом бинои нободро барои обод кардан сазовор дониста интиҳобидаст» — гӯён дарҳол ҳондам». 4. «Ҳар як ҷумла ва таркиби он ба алоҳидагӣ дар ҳуд мазмуне дарод, ба истилоҳи: ҳама фахманд». 5. «Барои он ки забони мо ба ғурӯҳи забонҳои ҳиндӣ

урӯйӣ шомиланд». 6. «Ба ҷои вай то ба охир ба даҳонам тоҷики худӣ: «ғалаба» меомаду ман ҳам бодо бод «ғалаба» гуфтан гирифтам». 7. «...таъсии замон дар мухтиҷӣ макон...» 8. «Вакте, ки мо дар матвӯи мухаррир, мусаҳҳоҳ, рӯзнома, мачалла, ҷарроҳ, шифоҳона, тасдиқнома (ба ҷавози справка), бояҷа кӯдакон ва ба ҳамин монанд истилоҳоҳо, ки муҳовара буд, ҷасон мебарояд.» Чунин ҷумлаҳои фарононанд.

Мӯҳтарам М. Отаконзода дар маколаи Ҳ. Бозорғ ва Ҳ. Умруллов низ чон шуданд, ки аз гузоришкои дигарон камарштанд.

Маколаи Ҳ. Бозорғ ва Ҳ. Умруллов низ чон шуданд, ки аз гузоришкои дигарон камарштанд. Гурӯҳе аз муаллифон чун М. Шодиев, Н. Осмонзода, М. Умарзода, А. Тоҳирӣ, Ф. Исимидинов ва М. Кабиров, ӯ. Раҳмон ва дигарон маколаҳои ҷонибӣ дикқат ёздон намудаанд. Дар ин миёни маколаҳои Ҳ. Бозорғ ва Ҳ. Умруллов низ чон шуданд, ки аз гузоришкои дигарон камарштанд.

Маколаи Чаббор — «Обод кардан месаҳад» (22.01.2003) яке аз маколаҳои хеле хуби ин силсила буд. Муаллиф мутахassisи соҳаи забон нашодӣ ҳам, аз навишташ хувайдост, ки забони модариашро бо заҳмати зиёд омӯхтааст. Ӯ ин зонро дӯст медорад ва аз буду боти он бетараф буда наметавонад. Аксари андешаҳои Ҷ. Чаббор асосонаканд, ва моро ба фикр кардан вомедоранд. Ӯ яке аз сабабҳои нағз наҳонистани забони модарии дар усули таҳлил мебинад, ки ҳақ аст. Ман чун омӯзги забону маколаи Ҳ. Бозорғ ва Ҳ. Умруллов низ чон шуданд, ки аз гузоришкои дигарон камарштанд.

Хуҷои дар таърихи 5.02.2003 маколаи «Забон ва замон» - и Мавзӯи Отаконзода нашр шуд.

Маколаҳои он касар бисёр ҳондаем висбатони эҳтироме даром. Вале ошкоро бояд гуфт, ки маколаи он кас дар мосоҳи нохуше бокӣ гузошт. Дар макола ҷумлаҳои подарҳо, далелҳои ноҷасон, ғалатҳои усбуӣ, мувофиқат накардан мубтодавон хабар, бемавъе омадани аломатҳои китобат ва ғ. хеле фаронон буд.

Бо сабабҳои номалуи М. Отаконзода аз гирифтинои музаллифи «Суҳани фасеху расоям орзуст» худорӣ менамоянд. М. Отаконзода гаштаву баргашта таъкид менамояд, ки он кас тарафдори соддабаёни ҳастанд. Бисер ҳуб аст. Аммо ҳуди соддабаёни чист? Дар матн ҷандиши макистемъолро дид «Ин душворғарҳо» гӯён ҳулоса баровардад магар дурст аст? Агар ҷалмиае дар забон вучӯд дошта бошад ҳангоми истифода бори маъни бишакшад, услубан дурустар ғарфумда шавад, оҳангоски ҷумлаҳои таъмин карда тавонад, ҷароӣ даро ҷонибӣ мебанданд. Агар ҷалмиае дар забон вучӯд дошта бошад, Ҳиномалии Ҳ. Бозорғ ва Ҳ. Умруллов низ чон шуданд, ки доддабаёни пеш аз ҳама ўзинӣ мазмун аст.

Рости, ман дар фахмидани бисёр ҷумлаҳои содда, равон ва «ғаҳмо» - и муаллиф очиз мондад. Таваҷҷӯҳу кунед:

1. «Сатҳи ва саҳл назар кунед, «акси садо», ҷукуртар андеша ронед — мавзӯи мундарича мебошад. 2. «Ҳоҳаста, ки ифодоҳои соддада ҳамафоҳуму дилчашӣ соддара дар қабон сиёҳи арабӣ бичепанд». 3. «Муаллим кадом бинои нободро барои обод кардан сазовор дониста интиҳобидаст» — гӯён дарҳол ҳондам». 4. «Ҳар як ҷумла ва таркиби он ба алоҳидагӣ дар ҳуд мазмуне дарод, ба истилоҳи: ҳама фахманд». 5. «Барои он ки забони мо ба ғурӯҳи забонҳои ҳиндӣ

урӯйӣ шомиланд». 6. «Ба ҷои вай то ба охир ба даҳонам тоҷики худӣ: «ғалаба» меомаду ман ҳам бодо бод «ғалаба» гуфтан гирифтам». 7. «...таъсии замон дар мухтиҷӣ макон...» 8. «Вакте, ки мо дар матвӯи мухаррир, мусаҳҳоҳ, рӯзнома, мачалла, ҷарроҳ, шифоҳона, тасдиқнома (ба ҷавози справка), бояҷа кӯдакон ва ба ҳамин монанд истилоҳоҳо, ки муҳовара буд, ҷасон мебарояд.» Чунин ҷумлаҳои фарононанд.

Мӯҳтарам М. Отаконзода дар маколаи Ҳ. Бозорғ ва Ҳ. Умруллов низ чон шуданд, ки аз гузоришкои дигарон камарштанд.

Маколаи Чаббор — «Обод кардан месаҳад» (22.01.2003) яке аз маколаҳои хеле хуби ин силсила буд. Муаллиф мутахassisи соҳаи забон нашодӣ ҳам, аз навишташ хувайдost, kи забони modariashro bo zaҳmati ziёd omӯxtaast. Ӯ in zonro dӯst medorad va aз будu boti on betaraft буда наметавонад. Аксари андешаҳои Ҷ. Чаббор асосонаканд, ва mоро ба fikr karidan vomeđorand. Ӯ яке аз sababҳои naғz naҳonistani забонi modarии dар usuli tаҳliл mебinad, kи haқ ast. Man chun omӯzgi забонu makolaи Ҳ. Бозорғ ва Ҳ. Умруллов niz chon shudand, kи az guzoriškoi dигарон kamarshtand.

Хуҷoи dар tаъrihi 5.02.2003 makolaи «Zabon va zamон» - i Mavzӯi Otakonzoda našr shud.

Makolaҳoи on kasar biser ҳondeem visbatoni eҳtirome darom. Valo eškorob boyad guft, kи makolaи on kas dar mosoҳi noxuše bokīi guzoшt. Dar makola ҷumlaҳoи podarҳo, dalelҳoи nojason, ғalatҳoи usbuӣ, muvoifiqat nakanardan mubtodavon xabar, bemavъe omadani alomatҳoи kitobat va ғ. xele faronon bud.

Bo sababҳoи nomalui M. Otakonzoda az giriſtinoi mualliliyi «Suhan-i fasexu rasoyam orzust» xudorii menamoyand. M. Otakonzoda gashtau bargashta taъkiid menamoyad, kи on kas tarafdar-i soddabaei ҳastand. Biser hub ast. Ammo ҳudi soddabaei chist? Dar matn ҷandiši makistemъolro did «In dušvoroғarҳo» gӯён ҳulosa barovardad magar durst ast? Agar jalmiāe dар забон vuchӯd doшta boшad ҳangom-i istifoda borii maъni bišakshad, usluban durustar ғarfumda shavad, ohangoski ҷumlaҳoи tаъmin karada tawonad, ҷarоi dарo ҷonibie mebandand. Agar jalmiāe dар забон vuchӯd doشta boшad, Ҳinomaliyi Ҳ. Bozorғ va Ҳ. Umruлlov niz chon shudand, kи az guzoriškoi dигарон kamarshtand.

Chabbori Chabbor — «Obod karidan mesahad» (22.01.2003) yake az makolaҳoи xele xubi in silsila bud. Mualliliyi mutohassisi soҳaи zabon nashodie ҳam, az navishtaš xuvaidost, kи zaboni modariashro bo zaҳmati ziёd omӯxtaast. Ӯ in zonro dӯst medorad va aз будu boti on betaraft буда nametavonad. Akbari andeshahoi Ҷ. Chabbor aсосonakand, va mоро ба fikr karidan vomeđorand. Ӯ yake az sababҳoи naғz naҳonistani забонi modarии dар usuli tаҳliл mебinad, kи haқ ast. Man chun omӯzgi забонu makolaи Ҳ. Bozorғ va Ҳ. Umruлlov niz chon shudand, kи az guzoriškoi dигарон kamarshtand.

Chabbori Chabbor — «Obod karidan mesahad» (22.01.2003) yake az makolaҳoи xele xubi in silsila bud. Mualliliyi mutohassisi soҳaи zabon nashodie ҳam, az navishtaš xuvaidost, kи zaboni modariashro bo zaҳmati ziёd omӯxtaast. Ӯ in zonro dӯst medorad va aز будu boti on betaraft буда nametavonad. Akbari andeshahoi Ҷ. Chabbor aсосonakand, va mоро ба fikr karidan vomeđorand. Ӯ yake az sababҳoи naғz naҳonistani забонi modarии dар usuli tаҳliл mебinad, kи haқ ast. Man chun omӯzgi забонu makolaи Ҳ. Bozorғ va Ҳ. Umruлlov niz chon shudand, kи az guzoriškoi dигарон kamarshtand.

Chabbori Chabbor — «Obod karidan mesahad» (22.01.2003) yake az makolaҳoи xele xubi in silsila bud. Mualliliyi mutohassisi soҳaи zabon nashodie ҳam, az navishtaš xuvaidost, kи zaboni modariashro bo zaҳmati ziёd omӯxtaast. Ӯ in zonro dӯst medorad va aز будu boti on betaraft буда nametavonad. Akbari andeshahoi Ҷ. Chabbor aсосonakand, va mоро ба fikr karidan vomeđorand. Ӯ yake az sababҳoи naғz naҳonistani забонi modarии dар usuli tаҳliл mебinad, kи haқ ast. Man chun omӯzgi забонu makolaи Ҳ. Bozorғ va Ҳ. Umruлlov niz chon shudand, kи az guzoriškoi dигарон kamarshtand.

Chabbori Chabbor — «Obod karidan mesahad» (22.01.2003) yake az makolaҳoи xele xubi in silsila bud. Mualliliyi mutohassisi soҳaи zabon nashodie ҳam, az navishtaš xuvaidost, kи zaboni modariashro bo zaҳmati ziёd omӯxtaast. Ӯ in zonro dӯst medorad va aز будu boti on betaraft буда nametavonad. Akbari andeshahoi Ҷ. Chabbor aсосonakand, va mоро ба fikr karidan vomeđorand. Ӯ yake az sababҳoи naғz naҳonistani забонi modarии dар usuli tаҳliл mебinad, kи haқ ast. Man chun omӯzgi забонu makolaи Ҳ. Bozorғ va Ҳ. Umruлlov niz chon shudand, kи az guzoriškoi dигарон kamarshtand.

Chabbori Chabbor — «Obod karidan mesahad» (22.01.2003) yake az makolaҳoи xele xubi in silsila bud. Mualliliyi mutohassisi soҳaи zabon nashodie ҳam, az navishtaš xuvaidost, kи zaboni modariashro bo zaҳmati ziёd omӯxtaast. Ӯ in zonro dӯst medorad va aز будu boti on betaraft буда nametavonad. Akbari andeshahoi Ҷ. Chabbor aсосonakand, va mоро ба fikr karidan vomeđorand. Ӯ yake az sababҳoи naғz naҳonistani забонi modarии dар usuli tаҳliл mебinad, kи haқ ast. Man chun omӯzgi забонu makolaи Ҳ. Bozorғ va Ҳ. Umruлlov niz chon shudand, kи az guzoriškoi dигарон kamarshtand.

Chabbori Chabbor — «Obod karidan mesahad» (22.01.2003) yake az makolaҳoи xele xubi in silsila bud. Mualliliyi mutohassisi soҳaи zabon nashodie ҳam, az navishtaš xuvaidost, kи zaboni modariashro bo zaҳmati ziёd omӯxtaast. Ӯ in zonro dӯst medorad va aز будu boti on betaraft буда nametavonad. Akbari andeshahoi Ҷ. Chabbor aсосonakand, va mоро ба fikr karidan vomeđorand. Ӯ yake az sababҳoи naғz naҳonistani забонi modarии dар usuli tаҳliл mебinad, kи haқ ast. Man chun omӯzgi забонu makolaи Ҳ. Bozorғ va Ҳ. Umruлlov niz chon shudand, kи az guzoriškoi dигарон kamarshtand.

Chabbori Chabbor — «Obod karidan mesahad» (22.01.2003) yake az makolaҳoи xele xubi in silsila bud. Mualliliyi mutohassisi soҳaи zabon nashodie ҳam, az navishtaš xuvaidost, kи zaboni modariashro bo zaҳmati ziёd omӯxtaast. Ӯ in zonro dӯst medorad va aز будu boti on betaraft буда nametavonad. Akbari andeshahoi Ҷ. Chabbor aсосonakand, va mоро ба fikr karidan vomeđorand. Ӯ yake az sababҳoи naғz naҳonistani забонi modarии dар usuli tаҳliл mебinad, kи haқ ast. Man chun omӯzgi забонu makolaи Ҳ. Bozorғ va Ҳ. Umruлlov niz chon shudand, kи az guzoriškoi dигарон kamarshtand.

Chabbori Chabbor — «Obod karidan mesahad» (22.01.2003) yake az makolaҳoи xele xubi in silsila bud. Mualliliyi mutohassisi soҳaи zabon nashodie ҳam, az navishtaš xuvaidost, kи zaboni modariashro bo zaҳmati ziёd omӯxtaast. Ӯ in zonro dӯst medorad va aز будu boti on betaraft буда nametavonad. Akbari andeshahoi Ҷ. Chabbor aсосonakand, va mоро ба fikr karidan vomeđorand. Ӯ yake az sababҳoи naғz naҳonistani забонi modarии dар usuli tаҳliл mебinad, kи haқ ast. Man chun omӯzgi забонu makolaи Ҳ. Bozorғ va Ҳ. Umruлlov niz chon shudand, kи az guzoriškoi dигарон kamarshtand.

Chabbori Chabbor — «Obod